

ТАҚРИЗ

ба автореферати диссертатсияи Ҳошим Иброгимов дар мавзӯи «Методикаи ташаккули салоҳияти хонандагон дар муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумӣ тавассути ҳалли масъалаҳои химиявӣ» барои дарёфти унвони номзади илмҳои педагогӣ аз рӯи ихтисоси 13.00.02-Назария ва методикаи таълим ва тарбия (химия) пешниҳод мегардад.

Мавзӯи интихобкардаи диссертант Иброгимов Ҳошим зерин унвони «Методикаи ташаккули салоҳияти хонандагон дар муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумӣ тавассути ҳалли масъалаҳои химиявӣ»-ро яке аз мавзӯҳои актуалӣ ва муҳим ҳисобидан мумкин аст, чун дар низоми таҳсилот воридшавии тағйирот ба назар мерасад, ки ин ҳам бошад, чорӣ намудани таълими босалоҳият аст.

Муаллиф Иброгимов Ҳ. оид ба зарурати ворид намудани тағйирот дар таълимро баён намуда, қайд менамояд, ки салоҳияти таҳсилотӣ талабот ба омодагии таҳсилотӣ мебошад, ки бо маҷмӯи самтгирӣ, дониш, маҳорат, малака, таҷрибаи баҳамалоқаманди мӯҳтавоии хонанда нисбат ба доираи муайяни объектҳои воқеияти реалӣ, ки барои амалигардонии фаъолияти пурмаҳсули дорой аҳамияти шахсиятӣ ва иҷтимоӣ заруранд, ифода меёбад.

Муаллиф дар асоси таҳлили фикру ақидаҳои олимони шинохта ба хулосае омадааст, ки шахси ягон амалро ҳадафмандона, бо камоли қордонӣ ва боэътимодона иҷроқунанда, инсонӣ босалоҳият ба шумор меравад.

Тавсифи умумии автореферат мубрамияти мавзӯи интихобгардида, дараҷаи қорқарди илмӣ проблема, объект, ҳадаф, вазифа ва фарзия, ғояи пешбар, сарчашмаҳо, нағғонии илмӣ, арзишҳои назариявӣю амалӣ ва пояғҳои таҷрибавӣю озмоишии таҳқиқот, инчунин марҳилаҳои таҳқиқот, нуқтаҳои, ки барои дифоъ пешниҳод мегарданд, боэътимодӣ ва асоснокии натиҷаҳои таҳқиқот, озмоиш ва татбиқи натиҷаҳои таҳқиқот ва сохтори диссертатсияро дар бар гирифтааст.

Чун аз автореферати бармеояд, диссертатсия аз 2 боб ва 6 фаслҳо иборат буда, боби аввал: «Муаммои илмӣ-таҳқиқотии ташаккули

салоҳиятҳои хонандагон дар машғулиятҳои химия» унвон гирифта, боби дуюм: «Қорҳои озмоишӣ – таҳқиқоти ташаккули салоҳияти хонандагон дар муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумӣ оид ба методикаи ҳалли масъалаҳои химиявӣ» ном гирифта, дар автореферат оид ба бобҳо дар алоҳидагӣ маълумоти муфассал оварда шудааст.

Ба сифати поягоҳи таҷрибавию озмоиши таҳқиқот гурӯҳи озмоишӣ ташкилоти ҷамъиятии МИМ «Ворисони Сино» ноҳияи Б.Ғафурови вилояти Суғд ва муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумии МТМУ шаҳри Гулистон; МТМУ ноҳияи Конибодом; МТМУ ноҳияи Ашт интихоб карда шуда, дар солҳои гуногун бо намудҳои мухталифи озмоиш ва кори таҷрибавию таҳқиқӣ бо ҷалби беш аз 696 хонанда гузаронида шуда, ба таври муфассал оид ба натиҷаҳои озмоиши гузаронидашуда дар автореферати диссертатсия оварда шудааст.

Бояд гуфт, ки мундариҷаи асосӣ ва натиҷаҳои таҳқиқоти диссертатсионии Иброгимов Ҳошим дар зиёда аз 23 номгӯи қорҳои илмӣ инъикос карда шудааст, аз ҷумла дар 3 маҷаллаи аз тарафи ҚОА-и назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон ва Вазорати маориф ва илми Федератсияи Россия тақризшаванда ба нашр расонида шудааст.

Инчунин диссертант Иброгимов Ҳ. ҳаммуаллифи раҳнамо барои омӯзгор аз фанни химия (барои синфҳои 8 ва 9), китоби дарсӣ аз фанни химия барои синфи 8 ва 9 аз фанни Химия мебошад, ки ҳамаи онро устодони мамлакат истифода мебаранд.

Боиси тазаккур аст, ки аз тарафи рисоланавис вобаста ба мавзӯи таҳқиқотӣ 1 барномаи таълимӣ, 2 раҳнамо барои омӯзгор (синфҳои 8-ум ва 9-ум аз фанни химия), 2 ба китобӣ дарсӣ барои хонандагон (синфи 8-ум ва 9-ум аз фанни химия), 7 адад дастурҳо таълимӣ - методӣ, 5 адад тестҳои фанни химия (барои синфҳои 9, 10, 11), 5 адад мақолаҳои илмӣ, ки аз он 4 мақолаи илмӣ дар нашрияҳои тақризии бонуфузи тавсияшудаи ҚОА-и назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон ва 2 мақолаҳои илмӣ дар конференсҳои ҷумҳуриявӣ байналмилалӣ ба нашр расонида шудааст.

